

АЗИЗИ АЗИЗ

ҲИҚОЯХО





Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Азизи Азиз

ҲИКОЯХО

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2018

УДК 820/89/93+891,550
ББК 84точик 7-4+83,8+83,3(2точик)
А-37

А-37. Азизи Азиз. Ҳикояҳо. Душанбе, Маориф, 2018, 52 сах.

Лоиҳаи USAID «Ҳамроҳ бихонем» дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади такмили малакаҳои хониши хонандагони синфҳои ибтидой нашри як силсила адабиёти бадеиро ба нақша гирифтааст, ки ба зудӣ нашр гардида, дастраси хонандагони хурдсол хоҳад шуд. Ҳамаи адабиёти ба нақшай нашр гирифтаи Лоиҳаи мазкур бо қарори Шӯрои миллии таҳсилот ва Ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия гардидаанд.

Китоби мавриди назар яке аз ин силсила мебошад.

ISBN 978-99947-1-548-0

© Маориф, 2018

ФОЗИЛТАБИБ

Ман күхнадўзам, күхнадўзи як деҳаи бузург. Дар дукони хурдакаки худ, ки сечор нафар базўр мегунчаду дар канори деҳа воқест, аз субҳ то шом нишаста, пойафзоли мардумро таъмир мекунам.

Ба назди ман ҳар замон корафтодаҳо омада мераванд. Яке мард, яке зан, яке пир, дигаре чавон... Онҳо одатан зиёд намешинанд, ҳамеша саросемаанд. Мӯзаву туфлиашонро супурда, гапашонро мегӯянд ва баромада мераванд ё пойафзоли овардаашонро гирифта, аз назар мегузаронанд, пас ҳаққи хизмати маро супурда, ташаккур мегӯянд ва боз ҳам баромада мераванд.

Баъзан мизоче мепурсад:

— Шумо дар ин дукони танг дилгир намешавед?

Ҳатто қадоме гуфта буд:

— Мебинам, ки шумо мудом нишастагӣ, аз субҳ то шом нишастагӣ, ҳар рӯз, бе танаффус ва рӯзи истироҳат нишастагӣ. Ачиб! Хуб сабру тоқат доред!

Ёд дорам, мизоче пурсида буд:



— Чанд сол шуд, ки дар ин дукон нишастаед?

— Бисту як сол шуд, — چавоб додам ман.

— Бисту як сол? — бовар накард ў. — Ба гуфтан осон! Ба дилатон назад? Зик нашудед?

Ман ба ин савол ҳамеша چавоби тайёр доштам:

— Кор, бародар, намегузорад, ки инсон дилгир шавад...

Аммо ин ҳама гапу кори гузашта аст. Як ҳодиса рўй доду зиндагиам ба қуллӣ тағиیر ёфт... Акнун, дурусташ, се моҳ инчониб, дар дукон дурудароз нишаста наметавонам.

Ман барои худ танаффус муқаррар кардаам, рӯзи истироҳат ҳам дорам. Соати ҳашти субҳ омада, соати панҷи бегоҳ дари дуконро мебандам.

Гап дар сари ин ки замоне ман ҷавон будам ва худро бардам ҳис мекардам. На парвои сиҳатӣ доштам, на ғами фардо меҳӯрдам. Баъд, вақте ки синнам ба чил дакка хӯрд, кам-кам худро бад ҳис мекардагӣ шудам. Аввал иштиҳо барбод рафтанд, дере нагузашта сарам вазнин шуд,

дар пойҳо мадор намонд. Пагоҳиҳо аз хоб базӯр ҷашм кӯшода, тамоми рӯз хобулуд мегаштам. Аз хона то дуконроҳ дароз на-бошад ҳам, ду-се маротиба ҳар ҷо-ҳар ҷо нишаста, нафас рост мекардам.

Як пагоҳӣ ҳанӯз дар ҷойгаҳи хоб ба худ гуфтам, ки бо ин аҳвол дур наҳоҳам рафт, як рӯз не, як рӯз аз по меафтам, ба духтури деха — Абдусалом, муроҷиат кардан лозим.

Аз ҷойгаҳ ҳестам, дасту рӯјамро шуста, ба ахли хонадон ҷизе нағуфта, рост ба назди Абдусалом рафтам.

Абдусалом марди солҳӯрдаву духтури кордида аст. Маро ҳуш пешвоз гирифт. Арзамро шунид. Ҷанд савол дод, баъд ҷисмамро мӯоина карду ба ҳӯҷраи дарун даромад. Дере нағузашта баргашт. Дар дасташ як пиёла буд, онро дароз карду гуфт:

— Ана, ин доруру нӯши ҷон қунед, до-дарам, — ва афзуд: — Як моҳ ҳар пагоҳӣ омада меравед. Боз як хел дору ҳаст, ки ба дардатон бисёр давост. Аммо ин дору дар ман нест, ниҳоят камёфт аст.

Пиёларо аз дasti Абдусалом гирифтам,
ки то нисф як маҳлули сурхранг дошт.
Онро дарҳол нӯшидам. Мазааш ширин
буд, аммо андак шӯрӣ ҳам дошт.

Пас Абдусалом ба сари мизаш рафт ва
дар варақе чизе навишт. Сонӣ варакро дар
лифофа гузошт, лифофаро бо ширеш баст
ва ба дasti ман дода, пурсид:

— Аз деҳаи ҳамсоя Фозилтабибро
мешиносед?

— Мешиносам, — гуфтам.

Абдусалом афзуд:

— Худи ҳозир ба назди Фозилтабиб ме-
равед, рафта, аз номи ман салом мегӯед
ва ҳамин мактубро месупоред. Ҳамон до-
руи кам-ёфт шояд дар Фозилтабиб тайёр
бошад...

Ҳамон рӯз, бори аввал дар умри худ,
дари дуконро нақушода, ба як мошини
роҳгузар савор шудаму ба деҳаи ҳамсоя
рафтам.

Фозилтабиб низ маро хуш пешвоз
гирифт. Тану чонамро дурудароз муои-
на кард, муоина карду ба ҳучраи даруни

коргаңаш даромад ва ба зудй ү низ як пиёла маҳлule оварда доду фармуд:

— Ииро нүшед!

Ин дору тамоман маза надошт. Бо вучуди ин хурсанд шудам, ки доруи камёфти Абдусалом гуфтагӣ дар Фозилтабиб будааст. Ҳамоно изҳори сипос карда, дар ҳаққаш дуо гуфтам.

Фозилтабиб ҳам рафта дар сари мизаш нишааст, варақе гирифту чизе навишт ва онро ба лифофа гузошт, лифофаро баст ва ба дас-там дода гуфт:

— Акнун ҳар рӯз ду бор ба назди ман омада, дору нӯшида меравед. Баъди як моҳ тамоман сиҳат мешавед. Вале ба як шарт: тавассути пайраҳаи болои деҳа, аз миёни пуштаҳо, ҳавои тоза хӯрда, пиёда омада, пиёда меравед!

Чӣ илоҷ, саломатӣ гавҳари ноёб гуфтаанд. Розӣ шудам.

Аммо ин кори душвор буд. Охир, ман қуввату мадор надоштам, базӯр қадам мезадам.

Вале ҳоҳиши зудтар сиҳат шудан водор мекард, ки ҳар рӯз ду маротиба

— пагоҳ ва бегоҳ, ба деҳаи ҳамсоя бо пайроҳаи болои деҳа, аз миёни пуштаҳо ба назди Фозилтабиб пиёда рафта, оям.

Рӯзи дигар низ аз дасти Абдусалом дору нӯшида, тавассути пайроҳаи болои деҳа ба тарафи деҳаи Фозилтабиб қадам задам. Дар роҳ тақрибан бист маротиба дам гирифтан лозим омад. Ба обу арақ ғӯтида, нафастанг шудаву оху воҳ гуфта, ба деҳа расидам.

Фозилтабиб ба ман боз як пиёла аз ҳамон дору тайёр карда доду гуфт:

— Инро нӯшеду оҳиста-оҳиста, дар роҳ ҳар замон нафас рост карда, саросема нашуда, ба деҳаатон баргардед. Натарсед! Ягон нохушӣ рӯй намедиҳад. Омада рафттан гиред!

Ҳамин тавр, ба деҳаи ҳамсоя як ҳафта омаду рафт кардам. Аҳволам каме беҳ шуд. Акнун дар роҳ камтар хаста мешудаму камтар дам мегирифтам. Пас аз як ҳафтаи дигар роҳи нафасам қушода шуд. Ду табиб ҳар рӯз ба ман ҳамон як доруро тайёр карда медоданд. Яке меғуфт:

— Акнун ба назди Фозилтабиб равед!

Дигаре мефармуд:

— Фардо ба назди Абдусалом шитобед!

Аммо баъди ду ҳафта Фозилтабиб чунин амр кард:

— Аз ҳамин рӯз кӯшиш кунед, ки дарроҳ нашинед, бо яқ рафтан ба хонаатон раведу бо яқ омадан назди ман биёед. Хуб?

Ман маҳз чунин кардам: аз ин деҳа ба он деҳа дарроҳ нанишаста, равуо кардам. Чун ҳафтаи чорум фаро расид, ҳар ду табиб фармуданд: «Акнун бо чадал раведу бо чадал биёед!»

Ман сабаб пурсидам, Фозилтабиб гуфт:

— Сабаб напурсед, кори шумо — итоаткардан! Тамом, вассалом!

Чй чора! Ҳар рӯз миёни ду деҳа мокувор равуо кардам, дурустташ, давидам.

Баъд аз яқ моҳ ман худро тамоман сиҳат ҳис кардам! Дигар на сарам дард ме-кард, на пойҳоям бемадор буданд. Иштиҳо низ мисли даҳони карнай кушода шуд...

Як рӯз Фозитабиб гуфт:

— Акнун шумо сиҳат шудед, додарам!

Дигар ба назди ман наоед. Ҳоло ба шумо яқ асрори тандурустиро ошкор меқунам,

ҳамеша дар хотир доред! Шуморо беҳара-
катӣ ва мудом дар як ҷо нишастан, бемор
кард. Аз ин сабаб табиби деҳаи худатон шу-
моро наз-ди ман фиристод, ки қадам занед,
ҳаракат кунед, яъне ба варзиш машғул ша-
вед. Абдусалом дар мактубаш фармуда буд,
ки шуморо мисли қӯдак қадам задан омӯ-
зонам. Ман ба шумо фармудам, ки ҳар рӯз
аз деҳаатон ба деҳаи мо пиёда равуо кунед.
Ба шумо ягон хел дору надодаам. Он чӣ ки
менӯшидед, оби муқаррарӣ буд. Боқӣ, са-
ломат бошед, дигар бемор нашавед!

Хуб ҳандидам, хурсанд шуда, ба
Фозилтабиб ташаккур гуфтам. Албатта,
ман ҳатои худро фаҳмидаам. Акнун наме-
шинам, кору зиндагиам тағиیر ёфтаанд,
ҳамеша дар ҳаракатам, ҳар мизоҷ ки ояд,
бархеста пешвоз мегирам, хурду бузург
нагуфта, то беруни дар гусел мекунам
— ҳамроҳашон чанд қадам ҳам мезанам.
Онҳо одоби маро дида, хурсанд мешаванд,
худам ҳам қаноатманду болидахотир боз
ба дукон бармегардам...

СУРАТИ МОДАР

Ба қисми низомии Асрорино генерал омад. Вай марди солхӯрдаи сарсафеду пуррапайкари ҷиддинамое буд. Бо аскарон дар хобгоҳашон воҳӯрда, суҳбат орост. Ба саволҳои аскарон ҷавоб гуфт, аммо ҳангоми ҳайрухуш дар болои кати Асрор, дар девор сурати занеро дид, пурсид:

— Ин сурати кист? — ва мунтазири ҷавоб нашуда, оташинона амр кард: — Гиред онро! Хобгоҳи аскарон бояд тоза, одӣ ва ягон чизи зиёдатӣ надошта бошад!

— Итоат! — хитоб кард Асрор. — Ин сурати модарам аст, ҷаноби генерал! — ва суратро аз девор гирифтан хост.

Аммо генерал қалимаи модарро шунида, саросема шуду гуфт:

— Агар ин сурати модари шумост, бигузор бошад! Модар ҳамеша ва дар ҳама ҷо ғамҳори ману шумост. Мо аскари Модар — Ватанем!

Генерал инро гуфту рафт.

Як ҳафта баъд дар назди ҳар кат сурате пайдо шуд, сурати модар...





БАҲОР ОМАД!

Боре Гулнора ба бобояш гуфт:

— Бобоҷон, барфҳо об шуданд, акнун баҳор омад!

— Не, духтарам, — гуфт бобо. — Баҳор ҳоло дур аст...

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бобояш гуфт:

— Бобоҷон! Ман гули сияҳгӯш дидам, акнун баҳор омад!

— Не, духтарам, — ҷавоб дод бобо. — То баҳор хеле вақт аст...

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бобояш гуфт:

— Бобоҷон! Ман пӯстинчаамро қашидам, акнун баҳор омад!

— Не, духтарам, — ҷавоб дод бобо. — Боз камтар вақт ҳаст...

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бобояш гуфт:

— Бобоҷон! Гунчишкон чириқ-чириқ карда суруд меҳонанд, акнун баҳор омад!

— Не, духтарам, — ҷавоб дод бобо. — Баҳор дар роҳ аст!..

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бобояш гуфт:

— Бобоҷон! Ана, баҳор омад, чунки борон борид!

— Не, духтарам, — чавоб дод бобо. —
Баҳор наздик аст.

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бобо гуфт:

— Бобочон! Тирукамон баромад, акнун
баҳор омад!

— Не, духтарам, — чавоб дод бобо. —
Баҳор дар остонаи хона истодааст!

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бобояш гуфт:

— Бобочон! Баҳор омад, чунки сабза
дамид!

— Не, духтарам, — чавоб дод бобо. —
Баҳор ҳамин ҳоло меояд. Тайёр бош!

Баъди чанд рӯз Гулнора ба бо-
бояш гуфт:

— Бобочон! Наврӯзи
оламафрӯз расид, акнун
баҳор омад!

— Бале, духтарам,
— чавоб дод бобо. —
Баҳор омад! Баҳори
нав муборак бод!..



ДАҲ СОМОНИЙ

Рӯзе бобоям ба ман пул доду ба бозор
фиристод.

— Ин даҳ сомониро бигири бозор рав, —
фармууд вай. — Як кило гӯшт ва сабзиву
пиёз гир, лекин боз ҳамин даҳ сомониро ба
хона биёр.

Бобоям ҳамеша асрорангез гап мезад.
Ман ба пурмуаммо сухан гуфтани вай одат
карда бошам ҳам, ба маъниашон базӯр сар-
фаҳм мерафтам. Он рӯз ҳам бисёр кӯшиш
кардам, ки мақсади аслии бобоямро пай
барам.

Дурудароз ба андеша рафтам. Пулро
боз ба хона биёр гуфтани бобоям чӣ маъ-
ний дош-та бошад? Яъне ин қадар чизу чора
харида, ба хона чӣ тавр боз бақия орам? Оё
аслан аз ин пул як дирам бақия мемонад?

Вақте ки аз бозор баргаштам, бобоям
харидҳои маро бодиққат аз назар гузаронд
ва гуфт:

— Дуруст кардӣ, пулро бозгардондӣ!



ҚАЛАМДОН

Дарси сеюм расмкашй буд. Фараҳноз ҳангоми танаффус китобдонашро қушода, албому қаламдонашро гирифтан хост. Албомро гирифт, аммо қаламдон набуд. Ғамгин шуд Фараҳноз. Дар чашмонаш ашк ҳалқа зад...

Аз ҳоли Фараҳноз аввал Наргис бохабар шуд.

— Барои чӣ гиря кардӣ? — пурсид вай.
— Ягон ҷоят дард мекунад?

— Қаламдонам нест, — ҷавоб дод Фараҳноз. — Гум кардам...

— Дар кучо гум кардӣ? — бо оҳанги сарзаниш пурсид Наргис. — Ҳушёр шудан даркор!

— Чӣ гум шудаст? — пурсид Далер, ки аз назди онҳо мегузашт.

— Фараҳноз қаламдонашро гум кардаст,
— гуфт Наргис.

— Дар кучо гум кардӣ? — пурсид Далер аз Фараҳноз.

— Намедонам...

Баъд дигарон низ аз ҳодиса бохабар шуданд. Ҳар кас ҳар чӣ мегуфт.

— Ҳозир дарси расмкашӣ мешавад. Акнун чӣ кор мекунӣ? — бо дилсӯзӣ пурсид Манучехр.

— Ту дар дарси гузашта ҳам қаламдонатро наоварда будӣ, — гуфт бо хавотир Саъдӣ.

— Муаллима огоҳ карда буданд. Ин дафъа баҳои «ду» мегирий.

Савринисо Фараҳнозро тасаллӣ дод:

— Шояд дар хонаатон фаромӯш кардӣ...



Аммо Гуландом маслиҳати хуб дод.

— Хайр, ҳеч гап нест, — гуфт вай. — Мо ҳама аз муаллима хоҳиш мекунем, ки баҳои «ду» намонанд.

— Қаламдонат чӣ хел буд? — пурсид Сино қунҷкобона. — Чанд қалам дошт?

— Дар рӯяш «Рангинкамон» навишта-гӣ буд, — ҷавоб дод Фараҳноз, ки чехрааш ҳанӯз ҳам кушода нашуда буд. — Шаш дона қалам дошт.

Сино чизе нагуфту шитобон берун рафт.

Се дақиқа фурсат нагузашта, вай баргашта омад. Дар дасташ қаламдони «Рангинкамон» буд. Сино қаламдонро ба Фараҳноз доду гуфт:

— Ана, қаламдонат! Бигир!

— Аз кучо ёфтӣ? — пурсид Фараҳноз ва дар чехрааш табассум гул кард.

— Аз рӯйи зинаҳо, — ҷавоб дод Сино.

Ҳама бовар карданд. Ҳатто ба зирақиву ҷолокии Сино қоил шуданд. Аммо ҳеч қас нафаҳмид, ки Сино ба ошёнаи дуюм баромада, аз дукони холаи Шаҳло қаламдон ҳаридиа оварда буд.

ҚАДРИ ИНСОН

Дар дукони оҳангар чавоне нишаста буд.
Вай аз оҳангар хоҳиш кард, ки ба пойи ас-
паш наъл занад.

Оҳангар наълҳои тайёрро гирифта, хур-
ду бузург буданашонро санҷид. Ин лаҳза ба
дукон пирамарде даромад.



— Ассалому алайкум! — гуфт пирамард.

Оҳангар наълу мекхоро ба замин парто-
фт ва саросема аз чой бархесту ҷавоби салом
дод. Баъд пирамардро ба курсӣ шинонд.

— Ду корду қайчӣ овардам, — гуфт пира-
мард. — Тез кардан даркор.

Оҳангар ба пиёлае чой рехт, ба пирамард
дароз кард ва қайчиву кордҳоро, ки дар лат-
тае печонида шуда буданд, гирифта гуфт:

— То чой нӯшидани шумо кордҳо ҳам тез
мешаванд!

Ҷавон саросема шуд, аввал ба пирамард,
сонӣ ба оҳангар нигоҳ карду гуфт:

— Ман саросема ҳастам, усто. Аввал кори
маро буд қунед чӣ?!

Оҳангар бо лабханди маънидор ҷавоб
дод:

— Ман аввал кори туро буд мекардам, ле-
кин дидам, ки ту адаб надоштай. Ба пешво-
зи ин пирамард нахестӣ ва ба вай салом на-
додӣ. Вақте, ки ту дигаронро эҳтиром карда
наметавонӣ, дигарон туро чӣ хел эҳтиром
кунанд!?

ХҮСАБАРОДАРОН

Буданд, набуданд, ҳафт бародар буданд.
Онҳо падари бечорае доштанд, ки як поящ
ба лаби гүр расида буд. Аммо як лаҳза орому
қарор надошт: фарзандонам каму ғам наби-
нанд гуфта, аз субҳ то шом мүрчавор заҳмат
мекашид.


Як рӯз ҳафт бародар бо ҳам нишаста, аз
ҳоли падар афсӯс хўрданд.

— Падарамон акнун бояд давлати пири
ронанд! — гуфт бародари аз ҳама калонӣ. —
Бигузор аз ин пас дами бегам зананд. Акнун
мо кор карда, барои падар ҳама нозу неъма-
ти дунёро муҳайё кунем. Чӣ гуфтед?

Бародарон розӣ шуда, бархестанду ба
назди падар рафтанд ва маслиҳати худро
гуфтанд. Сари мӯйсафед бар осмон расид.

— Моро дуо дихед, падар, — гуфтанд ба-
родарон. — Мо ба мардикорӣ меравем. Соли
дигар дар ҳамин шабу рӯз моро мунтазир
бошед. Худо хоҳад, бо сари баланду рӯйи
сурху дasti пур бармегардем!

Мӯйсафед, ки ин рӯзу ин суханро як
умр орзу мекард, ба онҳо чанд панд доду



шоду мамнун дуои хайр доду ба мардикорӣ
гусел кард.

Бардарон чанд рӯз қадам зада, ба як
шаҳри ободу зебо расиданд ва кор пурсида
-кор пурсида ба ҳавлии шахсе ома-
данد, ки аҳли шаҳр Аҳмадбой
мегуфтанд. Аҳмадбой сар-
ватмандтарин марди
ҳамин шаҳр буд ва
дар хочагияш ҳа-
меша коре пайдо
мешуд.

Бародарон
ба вай гуфтанд:
— Эй мар-
ди бузург, ба
давлати ту
чашми бад
нарасад! Мо
омадем, ки
хизмат кунем.
Чӣ коре ҳаст,
биғармо! Ҳар-
гиз пушаймон
наҳоҳӣ шуд.

Аҳмадбой гуфт:

— Марҳамат, шербачаҳо!

Пас ба онҳо барзагову юғу омоҷу дон
доду ба сари замин бурд. Сонӣ фармуд:

— Ин заминро имсол ба шумо баҳшидам.

Агар аз сидқи дил заҳмат қашед, ҳар ҳалта
гандум даҳ, даҳ ҳалтааш сад ҳалта хоҳад шуд.
Нисф аз ман, нисф аз шумо. Розӣ ҳастед?

— Мо розӣ! — баробар гуфтанд
бародарон.

— Розӣ бошед, дасту остин барзада кор-
ро сар қунед, — фармуд Аҳмадбой ва пеш аз
рафтан гуфт: — То тирамоҳ паноҳатон ба Худо!

Баъд аз он ки Аҳмадбой рафт, бародари
калонӣ ба додаронаш чунин маслиҳат дод:

— Фарзандони падар! Хуб шуд, ки кор
ёфтем. Лекин оё медонед, ки дар ҳар кор
машварату муросо бояд?! Яъне даҳ ҳал-
та гандум чист, ки ҳафткаса кишт қунем!
Бигзор яке шудгор қунад, дуюмӣ дона по-
шад, сеюмӣ посбон шавад, чаҳорумӣ ҳосили
пухтарасидаро даравад, дуи дигар дарави
моро қӯфта бод дода, тақсим қунанд, баъд,
яке ҳаққи ҳалол, яъне ҳиссаи моро бардо-
шта ба хона барад.

Бародарони дигар ба ақлу фаросати ү офарин хонда, розй шуданд.

— Дуруст! Маслиҳати оқилона, маҳз ҳамин хел кардан даркор! — гуфтанд онҳо.

Пас қуръя партофта, кору вазифаҳоро муайян намуданд ва шудгор кардани заминро ба яке супурданду шаш нафари дигар ба шаҳр баргаштанд.

— Шудгор, ки буд шуд, маро хабар дех! — таъкид карданд онҳо. — Мо дар чойхонаи шаҳр туро мунтазир мешавем.

Як рӯз гузашт...

Як ҳафта гузашт...

Як моҳ, сонӣ ду, се моҳ гузашт...

Баҳор рафту тобистон омад, тобистон низ рафту тирамоҳ расид. Вале аз он бародар, ки шудгор дошт, дарақ нашуд. Ин шаш бародар хавотир шуданд.

— Ин таъхир бебало нест, — гуфтанд онҳо. — Рафтем аз ҳолаш хабар гирем.

Як бародари дигар бошад, чунин тахмин кард:

— Яке раҳми моро ҳӯрда, ҳама корро худаш анҷом дода бошад! Ҳам шудгор кард, ҳам кишт, ҳам посбон шуд, ҳам даравид, ҳам

күфту бод дод ва ҳам тақсим намуду акнун
бурданист?!

Ва ҳама ба сари замин рафтанд. Рафтанду
хуш аз сарашон парид. Ба чашмонашон бо-
вар накарданд. Он бародари бечора ҳанӯз
шудгор мекард ва шудгор лоақал нисф на-
шуда буд!

— Эҳ-е! — дуд аз димоги бародарон баро-
мад. — Ин чӣ аҳвол аст! Тирамоҳ даромад,
фардо барф меборад. Ин чӣ коре буд, ки
кардӣ!? Ин шармандагиро ба кучо барем?

— Напурсед, — оҳу нола бардошта гуфт
бародари бечораи шудгоргар, ки аз ранчи
зиёд кашидан пӯсту устухон шуда, базӯр
ба по меистод. — Чӣ рӯзи сиёҳе буд, ки ба
сарам омад! Чанд моҳ боз чӣ азобҳое ка-
шидам! Гоҳ як барзагов тан намедиҳад, гоҳ
дигараш, гоҳ ҳар ду бeroҳа мешаванду касе
нест, ки пешопеши онҳо равад. Болои ин,
чун хаста шавам, як кас нест ёрӣ кунад. Ҳар
рӯз барои об, ҳо-о, ба домани он пушта чанд
бор рафта меоям. Касе нест ош пазад, бар-
заговҳоро бонӣ кунад. Ана ҳамин. Ман аз
пушти чанд кор овора шудаму шудгор ним-
кола монд.

Ҷойи баҳс набуд. Ин бечора заррае гуноҳ надошт. Аз ин рӯ бародарон ўро маломат накарданд.

— Гуноҳ гуноҳи худи мо! — гуфтанд онҳо. — Чаро аз шаҳр лоақал як хизматгор нафиристодаем?! Охир, шаҳр аз бекорхӯча пур аст. Э, афсӯс! Ҳай дареғ!

Бародарон афсӯс мөхӯрданд, ки болои сӯхта намакоб гуфтагӣ барин, Аҳмадбой омада монд. Вай аҳволро диду ҳангаш канд.

— Оббо! — гуфт вай. — Ҳайфи замин! Ҳайфи умеду боварӣ!

Вале Аҳмадбой инсони басабру тоқат ва хушфеълу хушсухан буд. Аз ин сабаб, дӯгу дашном накард. Вай ба худ гуфт, ки ин бародарон навкор будаанд, чашму равиши корро намедонистаанд, адаби бародаронро дода, чашмашонро қушодан даркор, ки як умр ҳамин хел абллаҳи гузаро намонанд.

— Хуш, кор ин тавр, — гуфт вай,— шумо, ки даҳ халта донро сад халта карда натавонис- тед, товон диҳед. Аммо товон чисту онро чӣ тавр адо мекунед, соли дигар мефаҳмад. Равед, раведу боз баҳорон биёед...

Баҳори нав омад. Бародарон боз ба даргоҳи Аҳмадбой ҳозир шуданд. Сарҳошон хам, мунтазири ҷазо, ҳомӯшу ҳавотир истоданд.

Лекин Аҳмадбой ягон даҳон сухани бад нағуфт. Балки оромона фармуд:

— Имсол ҳама ҳӯса мешавед!

Пас ҳамаро ба сари замин бурд ва дар ҳафт ҷо якнафарӣ гузошт.

— То омадани ман начунбида истед! — гуфту ба шаҳр рафт.

Аз шаҳр ҳафт хизматгор овард. Ба онҳо барзагову юғу омочу дон доду гуфт:

— Ба кор сар кунед!

Баъд ба бародарон рӯ оварду амр кард:

— Шумо аз ин хизматгорҳо ҷашм наканда, кор омӯзед!

Хизматгорҳо аз Аҳмадбой барзагову юғу омочу дон гирифта, дасту остин барзада, баробар ба кор часпиданд: баробар шудгор карданд, баробар дона пошиданд.

Як рӯз гузашт...

Як ҳафта гузашт...

Як, ду, се моҳ гузашту тирамоҳ расид.

Гандум пухт, хизматгорон гандумро баробар даравиданду ғундоштанд. Ҳамчунин,

баробар күфтанду бод доданду тақсим кардан...

Дар ин муддат, яъне аз баҳор то тирамох, ҳар рӯз, аз субҳ то шом бародарон хӯса буданд, рост истода аз хизматгорон чашм намеканданд. Зоро Аҳмадбой саҳт огоҳ карда буд:

— Мижа назада рост истед! Эътибор дихеду кор ёд гиред!

Ин вақт Аҳмадбой низ омад. Вай ҳосилро диди, шод шуд. Ба хизматгорон раҳмат гуфта, ҳаққи ҳалолашонро доду гусел кард. Баяд бародаронро ба наздаш хонда пурсид:

— Кор карданро ёд гирифтед?

— Ёд гирифтем, ёд гирифтем! — баробар чавоб доданд бародарон.

— Кор кардан меҳоҳед?

— Меҳоҳем, меҳоҳем!

Он гоҳ Аҳмадбой гуфт:

— Ҳа, шумо кор ёд гирифтед! Ҳоло ба хонаатон равед. Ҳисоби ману шумо баробар шуд. Агар кор кардан хоҳед, соли дигар биёед. Ман, албатта, замин медиҳам.

— Меоем! Меоем! — баробар гуфтанд бародарон.

Ачиб, ки бародарон хурсанду мамнун буданд, хурсанд буданд агарчи се фасли сол

хұса шуданд, дар офтоб сұхтанд, агарчи аз сарапон борони бисёр рехт, агарчи бодҳои нохуш борхо сару рұяшонро лесида гузашт, агарчи... барои хұса будан аз Аҳмадбой як танга ҳақ нағирифтанд.

— Меоем! Меоем! — гаштаву баргашта такрор қарданд онҳо. — Баҳорон меоем!..

ХОҲИШИ ПАДАР

Мегүянд, ки падаре фарзанди худро ҳар күчо, ки мефиристод, таъкид мекард: «Барои ман чизе биёвар, ки на ҳар писар ба падара什 оварда метавонад!»

Аммо вай намегуфт, ки он чиз чист.

Боре писар барои ў соати тилло овард. Падар тухфаро маъқул кард, хеле хурсанд шуд, вале гуфт:

— Ҳадяи оличаноб, аммо он чӣ ту овардӣ, он нест, ки на ҳар фарзанд барои падара什 оварда тавонад.

Ҳайрон шуд писар. Ба худ гуфт, ки ин дафъа зиёдтару беҳтар заҳмат мекашад ва барои падар ягон саманди бодпо тухфа мөрад. Зеро падари ў ба аспсавориву аспдавонӣ шавқи зиёд дошт.

Хуллас, баъди чанд муддат писар боз ба сафар рафт. Ин дафъа дурудароз бедарак шуд ва рӯзе ба хона савори як саманди чавмаст омад.

— Ин самандро барои шумо овардам, — гуфт вай чилави аспро ба дастি падар дода.



Падар ба саманди чавмаст савор шуд.
Саманд ба бозӣ даромад. Падар ба завқ омада,
хурсандӣ карду писарашро дуои хайр
доду гуфт:

— Ин дафъа низ ҳадяи хуб овардӣ, аммо
он чӣ ту овардӣ, он нест, ки на ҳар фарзанд
барои падараш оварда метавонад.

Писар зиёдтар тааҷҷуб кард. Бо вучу-
ди ин навмед нашуд. Бо мақсади як рӯз не,
як рӯз, чизи дилҳоҳи падарро пайдо карда
овардан чанд бори дигар ба сафар рафт. Вай
падарро бо тухфаҳои хубе, ҳамчун қулоҳу
мӯзаву китобу пӯстину камони шикорӣ сар-
фароз намуд. Вале писар чун мепурсид, ки
ин оё ҳамон чизест, ки на ҳар фарзанд барои
падараш оварда метавонад, падар мегуфт:

— Не, ин ҳанӯз он чиз нест.

Чанд муддат гузашт. Писар боре аз соҳи-
ли дарё гузар мекард. Дид, ки қӯдаке ба об
афтода, дасту по мезанаду фарёд мекунад,
ки начоташ диҳанд. Вай ҳамоно худро ба об
афканда, қӯдакро начот дод. Ин ҳодиса дар
он атроф зуд овоза шуд ва ҳар қӣ шунид,
гуфт: «Бар падару модари ту, эй ҷавонмард,
раҳмати Худо бод!»

Ин сано ба гӯши падар низ расид. Вақте ки писар ба хона омад, падарро шоду мамнун дид. Падар гуфт:

— Ту имрӯз ҳамонро овардӣ, ки на ҳар фарзанд барои падараш оварда метавонад!

МАОШИ АВВАЛИН

Ман маоши аввалини худро ҳанӯз ҳам хуб дар хотир дорам. Як саду сио панҷ сӯм буд. Чил сол қабл аз имрӯз ба ин қадар пул ҳашт ҳалта орд ё се ҳалта шакар медоданд, ё ба тайёра савор шуда, Маскав мерафтигу ду рӯз тамошо карда, боз ба Душанбе бармегаштӣ.

Ман ният кардам, ки бо маоши аввалини худ барои падару модарам ягон тухфа гирам. Аз ин нияти ман падарам огоҳ нашуда буд, vale як рӯз қабл аз маош гирифтанам маро ба назди худ ҳонду фармуд:

— Бишин, шери падар.

Нишастан. Вай ба суханаш давом бахшид:

— Ту фардо маоши нахустини худро мегирий. Пули ҳалол! Худат заҳмат

кашидӣ. Хайр, акнун бигӯ, ки маоши худро
чӣ мекунӣ?

Ман мақсадамро гуфтам. Падарам розӣ
нашуд.

— Нияти нек, гуфт вай, — лекин ман зи-
ёдтар хурсанд мешудам, агар бо маоши ав-
валини худ барои Мирзомуаллим, ки туро
«Алифбо» омӯзондааст, ягон тухфа бубарӣ.
Фаромӯш нақун, ки ҳаққи устод аз падар
беш аст.

Ман маҳз чунин кардам...

КИТОБИ КУҲНА

Онро мо «Китоби бобоям» мегуфтем,
зеро танҳо бобоям меҳонд. Китоб чӣ ном до-
шту онро кӣ навиштааст, намедонистем...

Ҳар гоҳ бобоям китобашро аз сандуқ ме-
гирифт, дастонаш меларзиданд. Баъзан ду-
рудароз меҳонд, баъзан ҳатто варақ намезад
— ба муқоваи ҷармини он нигариста, хеле
сукут мекард. Дар муқова ҷанд ҳарфи фор-
сӣ навишта шуда буд, ки хонда наметаво-
ниstem. Дар ин лаҳзахо дар ҷашмонаш ашк
ҳалқа мезад...

Боре ў дар дасти ман китоби нави «Алифбои форсӣ» диду тааҷҷуб кард. Китобро гирифт ва нобоварона пурсид:

— Аз мактаб овардӣ?

— Бале, бобо.

— Мехонед?

— Мехонем. Ин дарси нави мо, бобо, — гуфтам ман.

Чашмонаш аз шодӣ дурахшиданд.

— Ҳамин ки хонданашро ёд гирифтӣ,
— таъкид кард ў, — ба ман хабар дех.
Китобамро ба ту медиҳам.

Ман кунҷкобӣ кардам, ки вай чӣ китоб аст, барои чӣ онро бобоям саҳт эҳтиёт мекунад.

Ӯ лаҳзасе хомӯш монд ва баъд охи сарде кашиду гуфт:

— Дувоздаҳ соли умрам аз барои ин китоб дар зиндон гузашт. Аввал се, баъд ҳафт, сонӣ ду соли дигар зиндонӣ шудам. Аз соли сиву ҳафтум то соли чилу нуҳум! Агар китобро месупоридам, шояд камтар азоб меқашидам, лекин дилам наҳост. Китобро месӯхтанд.

Ман пурсидам:

— Кй месұхт?

— Душманони дониш! Бесаводон! — аламдор хитоб кард ү. — Солҳои сиом дар мамлакат як гурӯҳ одамон пайдо шуданд, ки корашон китобсұзй буд. Онҳо сиёҳпұш буданд — дар тан нимтанаи сиёхи қармани доштанд... Калон шавй, баъд мефаҳмй, ки сиёҳпұшон киву чикора буданд! Онҳо хатти қадимаву китобҳои күхна, ҳамон хатту ҳамон китобхоро, ки Саъдиву Ҳофизу Бедил низ хондаанд, бад медианд, хурофоту душмани инсон мегуфтанд... Ҳазор-ҳазор китоб сұхтанд ва барои ин аз ҳукумат мукофот гирифтанд. Кй бештар китоб сұзад, ҳамон бештар обрўю мукофот мегирифт.

Як ҳамсоя доштем. Вай аз китоби ман бохабар буд. Ҳамон ба сиёҳпұшон арз кардааст, ки дар дasti ман китоби күхнаи хаташ форсй ҳаст. Нисфи шаб чор тан сиёҳпұш омада, маро пешандоз карда бурданд. Гуфтанд, ки китобамро супорам. Не гуфтам. Заданд, чунон заданд, ки шаш дан-донам шикаст...

Зимистон буд. Ҳар рўз як соат дар рўйи барф мешинонданд. Баъд ба Сибир бадарға

кардан. Он чо ангуштони дасту поямро хунук зад. Ҳар ҳафта ду рӯз обу нон намедоданд. Се сол баъд гуфтанд, ки ман озодам. Ба хона баргаштам.

Лекин як ҳафта гузашт ё не дубора омаданд. Ҳонаро тақурӯ қарда, китобро наёфтанд. Ман онро гӯронида будам. Пурсиданд лаб газидам, талаб кардан, дам назадам. Зада-зада бурдан. Гуфтанд, ки аз барои як



китоби құхна худатро ҳайф накун. Гуфтам,
ки ин кори ман!

Ин дафъа ҳафт сол дар биёбони сұзони
Қазоқистон сұхтам. Ох, чй рұзи сиёҳ буд,
чони бобо! Ҳама азоб — барои ҳамин китоб.
Худоро шукр, насұхт, ба дасти сиёҳпұшон
наафтид. Ман онро ба дасти ту месупорам,
лекин аввал бо хатти форсай ошно шав!..

Қиссаи бобоям хеле дароз аст, онро вақти
дигар, албатта, менависам. Ҳоло ҳамин ка-
дар мегүям, ки хатти форсиро омұхтам ва
он китобро аз бобоям қабул кардам. Дар
муқоваи китоб чунин навишка шуда буд:
«Үнсурулмаолии Кайковус. «ҚОБУСНОМА»

НИЯТИ НЕК

Дар хараки саҳни ҳавлии bemorxona, дар
шафати гулdevори сабзу хуррам се писарал
менишастанд. Яке Мунир, дигаре Саъдī,
сейомй Раҳим. Онҳоро ду рұз пештар овар-
да буданд. Мунир оби чүш нұшида, кому
забонашро сұзонда буд. Саъдиро гулуяш
дард мекард. Раҳимро sulfaи зуком азият
медод...

Вале ҳоло аҳволи бачаҳо хеле беҳтар шуда буд. Духтур ичозат дод, ки ба берун ба-ромада, дар ҳавои тоза қадам зананд.

Инак, онҳо сухбат мекарданд. Мавзӯи сухбаташон дар хона чӣ доштани ҳар қадоме буд. Муқаррар онҳо чизу чораи худро алла-кай ёд карда буданд.

— Ман се туфлӣ дорам! — мегуфт Мунир.
— Яқтааш «Бӯқаламун». Дар офтобрӯ як ранг мегирад, дар соя ранги дигар. Ҳаво абр-нок бошад, рангаш бунафш мешавад, пагоҳу бегоҳ ба ранги қабуд метобад... Дигараш итолиёвӣ! Пӯсташ тоза! Тагчармашро қат кунӣ, тоб ҳӯрда мисли ҳарфи «О» мешавад. Нарҳаш — панҷоҳ доллар! Боз як туфлӣ дорам...

Мансур тоқати шунидани давоми сухани Мунир накард. Вай зудтар ба охир расидани таърифҳои Мунирро мунтазир буд, яъне таъриф кардани чизу чораи худашро аз вай зиёдтар дӯст медошт.

— Ман, — гуфт вай якбора, — се дучарҳа дорам. Яқтааш бечарҳ, дар пешайвони хона-амон оvezон аст. Дучарҳаи варзишӣ. Номаш — «Пойга»! Акоям харид, барои ман! Яқтаи

дигарашиб, ҳамту, дучархай одй — барои бозӣ.
Лекин сеюмаш аз инҳо зӯртар, тамоман
чопонист...

Баъд риштаи сухани ўро Мунир бурид.
Вай гуфт, ки аз либоси мактабӣ... чаҳор на-
мудашро дорад. Шояд вай воҳима кард, зеро
дар вақти гуфтани «чаҳор» забон хоида, қа-
риб «ду» гуфтан хост.

Аз даҳони Мунир суханро дубора Мансур
гирифт. Вай воҳима кард, ки дар хонаашон



панҷ телевизори ранга доранд. Ҳатто якто-ашро дар ошхона гузоштаанд, дигараш — дар роҳрав.

— Дар роҳрав барои чӣ? — нобоварона пурсид Мунир.

— Барои он, ки... Масалан, ту аз берун меойӣ. То пояфзол қашидану ҷобаҷо кардан бекор наистода, тамошо мекунӣ... — ҷа-воб дод Мансур.

— Ҳа-а, — мад қашида монд Мунир. Маълум набуд, ки вай ба суханони ҷӯраи наваш бовар қард ё не.

Ногоҳ Мансур ба Раҳим рӯ овард.

— Ту чӣ, Раҳим? Чӣ дорӣ? Телевизор до-ретон? Ҷандто: якто, дуто?..

Раҳим гуфт:

— Ман як китоби нав дорам. Пеш аз ба ин ҷо афтодан ҳарида будам.

— Чӣ хел китоб? — пурсид Мунир.

— Китоби Пӯлод Толис.

— Қӣ гуфтӣ? То...

— Толис.

— Рӯс?

— Не, тоҷик.

— Толис номи русӣ-қӯ?!

— Намедонам, — ҹавоб дод Раҳим. —
Лекин нависандай точик буданаш дуруст
аст. Номи китобаш — «Тобистон».

— А! Номи китобаш «Тобистон» бигү! Ман
фикр кардам, ки номи китобаш «Пўлод».
«Пўлод»-и Толис.

— Хайр боз чӣ дорӣ? Дучарха дорӣ?
Компьютер доретон?

— Дорем, — ҹавоб дод Раҳим. —
Ҳамаашро дорем...

Ин вақт Мунир бо ҳасрат гуфт:

— Эҳ, агар духтур иҷозат медод, ба пада-
рам занг мезадам, дучархаҳоямро меовар-
данд. Ана, баъд...

Аз ин сухан Раҳим гӯё хоб буду якбора
бедор шуд.

— Дуруст! — гуфт вай. — Аз ягон кас те-
лефони мобилий пурсида, ба хонаи мо занг
занем чӣ?

— Барои чӣ? — пурсид Мансур. — Барои
компьютер?..

— Не... Барои китоб. Агар падарам
«Тобистон»-ро биёранд, ҳузур мекунем.

— Чӣ хел ҳузур мекунем? — қариб ба-
робар, беихтиёр ва нобоварона пурсиданд
Муниру Мансур.

— Аз кӣ телефон мепурсӣ? — гуфт
Мансур. — Бача гуфта ҳеч кас телефон
намедиҳад.

Раҳим розӣ нашуд.

— Барои китоб гӯем, медиҳанд!

— Хестем, ки хобамон!..

Ногоҳ аз он тарафи гулдевор овози як
мард шунида шуд.

— Бачаҳо, телефони маро гирифта бема-
лол занг занед!

Муниру Мансуру Раҳим баробар аз чой
бархеста, ба ақиб нигоҳ карданд. Як марди
солхӯрда, ки чехрааш аз табассум хушу хур-
рам менамуд, телефонеро ба тарафи онҳо
дароз мекард.

— Агар ният нек бошад, — гуфт вай, —
одамашро меёбад, ҳеч кас не гуфта намета-
вонад, ҳама ёрӣ медиҳанд!..

Ба ин гап нахустин шуда Раҳим бовар
кард. Баъд — Мансуру Мунир. Албатта, онҳо
каме дертар бовар карданд, яъне бегоҳ, вакъ-
те ки хӯроки шом меҳӯрданд, Мунир, мабодо

чӯш набошад гуфта, чойи пиёлаашро камтрак нӯшид, пас як қулт фурӯ бурд ва ҳеч кас напурсида бошад ҳам, беихтиёр гуфт:

— Ҳамон амак гапи ҳақ гуфтанд: нияти нек одамашро меёбад!.. Акнун, пагоҳ падари Раҳим китоби «Тобистон» меоранд...

Мансур, азбаски дар даҳонаш луқмаи нон буд, бо аломати «Дуруст гуфтӣ, ҷӯра!» сар ҷунбонд.

ГУРГ

(Ҳикояти пирамард)

Он замон мактаби деҳаи мо ибтидой буд. Баъди хатми синфи чорум ба деҳаи ҳамсоя рафта, чаҳор соли дигар меҳондем. Роҳ ҷандон дур набуд — тақрибан се километр, вале аз миёни пуштаҳо ва ҷару ҷӯйи бисёр мегузашт. Азбаски зимистон ба қӯҳистон барвақт меояд, аз моҳи ноябр то март роҳ ҳамеша пурбарф буд.

МО ҳаргиз танҳо намерафтем. Дар қанори деҳа, дар соати муайян бачаҳо ҷамъ мешуданд. Ягон одами қалонсол моро роҳбалад мешуд, зеро дар роҳ ҳар ҳодиса рух

доданаш аз эҳтимол дур набуд. Масалан, гургҳо дучор меомаданд.

Боре дар хамгашти роҳ, даҳ қадам дурттар аз худ гургеро воҳӯрдем. Гург чунон бадвоҳима буд, ки бо вуҷуди роҳбалад доштан ва хотирчамъ буданамон, саҳт тарсидем. Чашмони зирак ва бадкинаашро аз монамеканд. Роҳбалад барои тарсондани гург ҳуштак қашид. Мо низ ҳаёҳу кардем.

Аммо вай натарсид, чанд қадам дурттар рафт. Гумон кардем, ки гурехт. Аммо бозистод ва рӯйи барфи нарм нишаству ба тарафамон бад-бад нигоҳ кардан гирифт.

— Агар танҳо бошем, меҳӯрад? — пурсиDEM аз роҳбалад бо тарсу хавотир. (Холо дар хотир надорам, ки ўқадом ҳамдеҳаамон буду чӣ ном дошт).

— Саҳт гушна бошад, ҳуҷум мекунад, — ҷавоб дод ўва барои он ки ҳуши моро ба дигар тараф барад, «Ба дарс дер мемонед! Вақт рафт!» — гуфта, тезтар қадам зад. Вақте ки аз гург дурттар рафтем, роҳбалад як ривояти ачиб нақл кард.

— Дар ниҳоди ҳар одам, — гуфт вай, — ҳамеша ду гург ҳаст. Ин гургҳо бо яқдигар

мудом дар набарданд, чунки яке бадрашку ҳарису худбину мағруру дурӯғгүй бахил, дигаре ором, хайрхөх, умедвор, ростгүй, ва-фодор ва зирак аст.

Роҳбалад инро гуфта аз мо пурсид:

— Ба фикри шумо кадом гург ғалаба мекунад? Якум ё дуюм?

Мо ҳар хел ҷавоб додем:

— Гурги якум ғолиб меояд!

— Не, гурги дуюм ғалаба мекунад!

— Баръакс, ҳар ду гург ҳаставу беҳол шуда мемуранд.

Аммо роҳбалад хандид ва гуфт:

— Хато кардед! Дар хотир доред: ҳамеша ҳамон гург ғалаба мекунад, ки шумо ғизо медиҳед!..

Мо аз ин қисса чизе нафаҳмидем. Надонистем, ки гург чисту ғизои мо медодагӣ чист. Аммо дертар ҳақиқати ин ривоятро нек фаҳмидам. Чӣ ривояти хубест! Ин қисса зиндагии маро тамоман дигаргун соҳт, зеро ба гурги якуми худ ҳаргиз ғизо надодам. Вай ба зудӣ маро тарқ кард...

Шумо аз ин ривоят чизе фаҳмидед?

УСТОД

Падарам як одати ациб дошт: ба ҳар чо равем ва касе аз шиносон ё дўстонашро вохӯрдем, шинос мекард: ному насаб, кӣ ва чикора будани онҳо ва дар кучо зистанашро ҳатман мегуфт. Вале маро бештар ба баъзеҳо «Устод!» — гуфта муроциат карданаш ба та-аҷҷуб меовард...

Дар оғоз ба ин чиз чандон эътибор на-додам, гумон кардам, ки ин тарзи муроциат ба вай дар коргоҳаш аз ҷавонӣ одат шуда-аст. Яъне падарам олими соҳаи кимиёст, дар Академияи улуми мамлакат кор мекунад. Он чо яқдигарро устод гуфтан ба ҳукми одат даромадаст. Вале падарам баъзан одамеро устод мегуфт, ки на олим буд, на омӯзгор, балки аз кӯчаи илму дониш дуруст нагуза-шта буд...

Рӯзе мо аз назди дукони оҳангаре мегузаштем.

— Биё, ҷони падар, устодро зиёрат ку-нем, — гуфт вай ва мо пасу пеш ба дукон даромадем.

Он чо як пирамард рўйи кўрпачаи нимдошт менишааст. Як чавонмард оҳанеро дар оташи кўра тоб медод. Чавонмарди дигар дастай болғаеро дуруст мекард. Пирамард бошад, гирумони онҳоро тамошо мекард.

Вай падарамро дида, хурсанд шуд ва аз чой бархеста, оғӯш кушод. Падарам чунон бо эҳтиром аҳвол пурсид, расми таъзим ба то овард ва мисли шогирди одии мактаб дар назди муаллимаш, даст пеши бар гирифт, ки гумон кардам ин пирамард яке аз олимни машҳури мамлакат асту чанд сол қабл ба нафақа баромада, акнун оҳангари мекунад.

— Ин кас устоди ман, бобои Абдуллоҳ! — бо ифтихор хитоб кард падарам. — Як умр оҳангаранд!..

Аз ин сухан тааҷҷубам бештар шуд, vale ошкор накардам. Фақат баъди он ки мо як пиёла чой нўшида, аз оҳангархона берун рафтем, пурсидам:

— Додо, ин кас аз кучо ба шумо ҳаққи устодӣ доранд?

— Агар бобои Абдуллоҳ намебуданд, ман ҳаргиз олим намешудам, балки аз илму дониш тамоман бехабар мемондам. Шояд

авбош ҳам шуда, имрӯз дар ягон маҳбас ме-
хобидам, — ҷавоб дод ӯ.

— Бобои Абдуллоҳ ба шумо чӣ хизмат
карданд? — пурсидам ман.

— Хизмати он кас барои ман бузург аст!
— гуфт падарам. — Мо як замон ҳамсоя будем. Агар медианд, ки ба мактаб нарафта-
ам, химчаеро гирифта, маро тарсонда, гоҳо
чанд химча ҳам зада, ба мактаб мебурданд
ва ба дасти муаллим супурда, баъд ба оҳан-
гархонаашон бармегаштанд. Баъдтар аз тар-
си он кас ҳамеша барвақт ба мактаб мераф-
тагӣ шудам. Сонитар, ин чиз ба ҳукми одат
даромаду ба хондан шавқу завқи зиёд пайдо
кардам ва аз як бачаи дарсгурез ба мартабаи
олими соҳаи кимиё расидам. Албатта, маро
устодони зиёд таълим доданду тарбият кар-
данд, вале бобои Абдуллоҳ устоди ҳақиқии
мананд!

Ман дигар чизе напурсидам...

Мундарича

ФОЗИЛТАБИБ	3
СУРАТИ МОДАР.....	12
БАҲОР ОМАД!.....	14
ДАҲ СОМОНӢ	16
ҚАЛАМДОН.....	18
ҚАДРИ ИНСОН.....	21
ХӮСАБАРОДАРОН.....	23
ХОҲИШИ ПАДАР	31
МАОШИ АВВАЛИН.....	34
КИТОБИ КУҲНА	35
НИЯТИ НЕҚ	39
ГУРГ (Ҳикояти пирамард)	45
УСТОД.....	48

Азизи Азиз

ҲИКОЯХО

Муҳаррир	<i>Малика Меликова</i>
Мусаххəқ	<i>Мөхрӣ Саидова</i>
Рассом	<i>Хусейн Чилаев</i>
Муҳаррири	
техникӣ	<i>Наҷмиддин Зайниддинов</i>
Тарроҳ	<i>Иқбول Сатторов</i>

Китобчаи мазкур бо кумаки мардуми Амрико бозиашр шудааст, ки он аз тарики Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ (USAID) расонида мешавад. Мазмун ва мундариҷаи китобча маҳсули мӯаллиф буда, метавонад бо нуқтаи назари USAID ва Ҳукумати ИМА мувофиқат нақунад.

Китобча ройгон паҳн мегардад.

Ба чоп 03.08.2018 имзо шуд. Андозаи 60×84 1/16. Коғази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопӣ 3,25. Адади нашр 5300 нусха. Супориши № 102/2018.

Муассисаи нашрияи «Маориф»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон. 734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.
Тел.: 222-14-66. Е-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҶДММ «Полиграф групп» ба табъ расидааст.
ш. Душанбе, к. Ҳувайдуллоев, 113. Е-mail: info@polygraph-group.tj

Китобча ройгон паҳн мегардад.

